

## МАЪЛУМОТ ДАР БОРАИ РОҶБАРИ ИЛМӢ

аз рӯи кори диссертатсионии Валиев Чамшед Абдумаликович оид ба мавзуи «Хусусиятҳои морфо-биологӣ ва асосҳои селекцияи ҷуворимакка дар шароити Шимоли Тоҷикистон», ки ба Шӯрои диссертатсионии назди Институти зироаткории Академияи илмҳои кишоварзӣ бо рақами 6Д.ҚОА-061, барои дарёфти дараҷаи илмӣ номзади илмҳои кишоварзӣ аз рӯи ихтисоси 06.01.05 - селекция ва тухмпарварии растаниҳои кишоварзӣ пешниҳод гардидааст.

Ному насаб	Асозода Нуралӣ Маҳмадулло
Шаҳрвандӣ	Ҷумҳурии Тоҷикистон
Дараҷаи илмӣ	Доктори илмҳои кишоварзӣ
Унвони илмӣ	Академики академияи илмҳои кишоварзии Тоҷикистон
Санаи таваллуд	02.09.1965
Ҷои кор	Академияи илмҳои кишоварзии Тоҷикистон
Индекс ва суроғаи ҷои кор	734025, ш. Душанбе, хиёбони Рӯдакӣ, 21а
Вазифа	Президенти АИКТ
Суроғаи электронӣ	<a href="mailto:aikt91@mail.ru">aikt91@mail.ru</a>
Телефон	+(992) 2217004+(992)985018176

### Интишороти асосӣ мувофиқи самти таҳқиқот

1.	Асозода Н.М. Оценка перспективных линий хлопчатника изучаемых в конкурсном питомнике/ Н.М. Асозода, Т.М. Фомина, Ф.С. Разокова и др.//Сб. науч. тр.«Актуальные проблемы, перспективы развития сельского хозяйства для обеспечения продовольственной безопасности Таджикистана»Том X , Гиссар, 2016.- С.184-189
2.	Асозода Н.М. Наследование выхода волокна гибридами F <sub>1</sub> , полученными от гибридизации географически отдалённых родительских сортов средневолокнистого хлопчатника/ Н.М.Асозода., Р.Ф. Саидзода, Ф.С.Разокова и др.//Сб. науч. тр. «Актуальные проблемы, перспективы развития сельского хозяйства для обеспечения продовольственной безопасности Таджикистана» Том X , Гиссар, 2016.- С.170-175
3.	Асозода Н.М. Развитие гибридов хлопчатника первого поколения, полученных от гибридизации географически-отдалённых родительских форм, наследование ими высоты растений и коробочек/ Н.М. Асозода, Ф.С. Разокова, Р.Ф. Саидзода и др. // Сб.науч.тр.«Актуальные проблемы, перспективы развития сельского хозяйства для обеспечения продовольственной безопасности Таджикистана» Том X, Гиссар, 2016,- С.129-135.
4.	Асозода Н.М. Баҳудгирии аломатҳои ирсияти баромади нахи дурағаҳои F <sub>1</sub>

	аз навъҳои волидайнҳои чуғурофии дур ба дастони пахта / Асозода Н.М., Ф.С. Разокова, Т.М. Фомина // Гузоришҳои АИКТ. 2018. - №4 (50). - С.4-8.
5.	Асозода Н.М. Хусусиятҳои морфологии наву намунаҳои мутобиқшудаи чуворимакка дар шароити шимоли Тоҷикистон / Ҷ.А. Валиев, Н.М. Асозода // Гузоришҳои АИКТ, 2020. - №3(65). - С.8-12.
6.	Асозода Н.М. Махсулнокии наву намунаҳои чуворимакка дар парваришгоҳҳои селекционӣ дар шароити минтақаи Суғд / Ҷ.А. Валиев, Н.М. Асозода // Гузоришҳои АИКТ, 2020. - №3(65). - С.13-16.
7.	Асозода Н.М. Нишондиҳандаҳои морфобиометрии шаҷараҳои гуногуни чуворимакка дар заминҳои санглохи хокашон бурии хокистарранги шимоли Тоҷикистон / Ҷ.А. Валиев, Н.М. Асозода // Гузоришҳои АИКТ, 2020. - №4(66). - С.8-12.

Рохбари илмӣ:

доктори илмҳои кишоварзӣ

Академики АИКТ Асозода Н.М.

Имзои Асозода Н. М.-ро

Тасдиқ мекунам, сармутахассис оид ба кадр

Ахмедова М.

